

ҚАРОРИ

Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон

аз «28» ноябрри с. 2019

№ 17

ш. Душанбе

Тибқи пайнавишти Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии
Тоҷикистон аз 28 ноябрри соли 2019, №17

қарор қабул кард:

1. Меъёри бозтамвил 1,0 банди фоизӣ паст карда шуда, дар сатҳи 12,25
фоизи солона аз 02 декабри соли 2019 муқаррар карда шавад.
2. Нақшай баргузории ҷаласаҳои Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки
миллии Тоҷикистон барои соли 2020 (замима мегардад) тасдиқ карда
шавад.
3. Нақшай татбиқи Стратегияи коммуникатсионии Бонки миллии
Тоҷикистон барои соли 2020 (замима мегардад) тасдиқ карда шавад.

Бо Қарори Кумитаи сиёсати
пулию қарзии
Бонки миллии Тоҷикистон
аз 28 ноябри с.2019,
“тасдиқ шудааст”

Нақшай баргузории ҷаласаҳои Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки
миллии Тоҷикистон барои соли 2020

Санаи воҳӯрӣ (аз рӯи нақшা)
28 январи с. 2020
27 апреля с. 2020
27 июля с. 2020
29 октября с. 2020

Бо Қарори Кумитаи сиёсати
 пулию қарзии
 Бонки миллии Тоҷикистон
 аз 28 ноябри с.2019,
 “тасдиқ шудааст”

**Нақшай татбиқи Стратегияи коммуникатсионии Бонки миллии
Тоҷикистон дар самти сиёсати пулию қарзӣ, барои соли 2020**

<i>№</i>	<i>Фишангҳои коммуникатсионӣ</i>	<i>Даврияتم</i>	<i>Маълумот</i>	<i>Шунавандагони мақсаднок</i>
Фишангҳои доимоамалкунандаи коммуникатсионӣ				
1	Резаахбор аз рӯи ҷаласаи Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон	Тибқи нақшай хулосаҳои Кумитаи сиёсати пулию қарзӣ	Асос ва шарҳи қарори қабулшуда	Воситаҳои ахбори умум, иштироқдорони бозори молиявӣ, муҳақиқон ва коршиносон
2	Шарҳи моҳонаи таваррум	Ҳармоҳа	Таҳлил оид ба таварруми бавуҷудомада ва омилҳои ба он таъсиррасон	Муҳақиқон, коршиносон ва олимон
3	Шарҳи таваррум (шарҳи сиёсати пулию қарзӣ)	Ҳар нимсола (ҳар семоҳа)	Таҳлили вазъи иқтисоди дохирию берунӣ, сиёсати пулию қарзӣ, дурнамои таваррум ва иҷроиши он	Муҳақиқон, коршиносон, олимон
4	Ҳисобот оид ба интизориҳои таваррум	Ҳар семоҳа	Таҳлил ва мушоҳидай тағиیرёбии нарҳҳо ва баҳодиҳии он аз ҷониби аҳолӣ	Муҳақиқон, коршиносон, олимон
5	Шарҳи монетарӣ	Ҳар семоҳа	Паҳнкунии маълумоти таҳлилию оморӣ оид ба нишондигандакои пулӣ	Муҳақиқон, коршиносон, олимон
6	Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи миёнамуҳлат	Ҳамасола	Мақсад ва вазифаҳои сиёсати пулию қарзӣ дар давраи миёнамуҳлат	Иштироқдорони бозори молиявӣ, коршиносон, муҳақиқон, олимон

7	Ҳисоботи солонаи Бонки миллии Тоҷикистон	Ҳамасола	Натиҷаи ҷамъбости фаъолият дар самти сиёсати пулию қарзӣ ва низоми бонкӣ.	Иштироқдорони бозори молиявӣ, коршиносон, муҳақиқон, олимон
Фишангҳои коммуникатсионӣ				
8	Мусоҳиба ва пешниҳоди маълумоти муфассал ба ВАО.	Аз рӯи зарурият	Шарҳи муҳтасар оид ба қарори қабулшуда ва натиҷаи тағиироти ба амал омада, маълумот оид ба татбиқи сиёсати пулию қарзӣ ва механизмҳои таъсиррасони он	Воситаҳои ахбори умум, иштироқдорони бозори молиявӣ, муҳақиқон ва коршиносон
9	Чорабиниҳои ҷамъияти, воҳӯрӣ, семинар ва мизи муддавар	Аз рӯи зарурият		Муҳақиқон, коршиносон, олимон
10	Резаахбор ва шарҳи расмӣ	Аз рӯи зарурият	Шарҳи расмии тағиирёбии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ	Воситаҳои ахбори умум, иштироқдорони бозори молиявӣ, муҳақиқон ва коршиносон
11	Баромадҳои расмӣ	Аз рӯи зарурият	Оид ба масъалаҳои равандҳои таваррум ва омилҳои ба он таъсиррасон, вазъи макроиқтисодӣ ва фазои берунӣ, фишангҳи сиёсати пулию қарзӣ	Васоити ахбори умум
12	Мақолаҳои омӯзишӣ ва нашрияҳои илмӣ - тадқиқотӣ	Аз рӯи зарурият	Корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар самти татбиқи сиёсати пулию қарзӣ	Васоити ахбори умум, муҳақиқон, коршиносон, олимон
13	Гузаронидани семинар, трейнингҳо бо донишҷӯён ва унvonҷӯёni муассисаҳои таҳсилоти олий	Ҳар семоҳа	Бо мақсади баланд бардоштани саводнокии – аҳолӣ, аз чумла донишҷӯён	Донишҷӯён ва унvonҷӯён
14	Гузаронидани трейнингҳо бо ташкилотҳои молиявӣ	Аз рӯи зарурият	Воқиф намудани иштироккунандагони низоми молиявӣ бо мақсаду вазифаҳо ва механизми татбиқи	Ташкилотҳои қарзӣ ва дигар иштирокчиёни низоми молиявӣ

			сиёсати пулию қарзӣ, вазъи макроиктисодӣ ва дурнамои нишондиҳандаҳои тасосии он	
--	--	--	---	--

Эзоҳ: Стратегияи коммуникатсионии Бонки миллии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 дар самти сиёсати пулию қарзӣ аз 03 ноябри соли 2018 №165 тасдик шудааст.